

## Тақризи

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Сатториён Алишер Ҳамидзода дар мавзӯи «Муаммоҳои танзими хуқуқӣ-граждании хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Хуқуқи гражданиӣ; хуқуқи соҳибкорӣ; хуқуқи оилавӣ; хуқуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод карда шудааст.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши олӣ доштани хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эълон намуда, ҳифз гардиданӣ онро аз тарафи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои хуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, муқаррар менамояд. Вобаста ба ин, инсон ва шаҳрванд ҳудро узви комилҳуқуки чомеа, баҳусус ҷомеаи шаҳрвандӣ эҳсос намуда, ташаккулёбии ҳудро дар асоси такя ба хуқуқу озодиҳои эълоншуда таъмин менамояд.

Дар ин масир ҳар яки хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд – хуқуқу озодиҳои табиӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷойгаҳи ҳудро дошта, мазмuni қобилияти амалқуни инсон ва шаҳрвандро тарҳрезӣ мекунанд. Ба ин маънӣ дар низоми хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳуқуқ ба моликият мақоми маҳсус дошта, бо доираи назарраси санадҳои хуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ – шурӯъ аз Эъломияи умумии хуқуқи башар то ба Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди танзим қарор дода мешавад.

Розӣ бояд шуд, ки хуқуқи моликият ба дорандай он салоҳиятҳои пурра оид ба соҳибият, истифода ва ихтиёрдорӣ нисбат ба моликияти ба ў тааллукдоштаро медиҳад, ки дар маҷмуъ ин омилҳо муносибатҳои молу мулкиро ташкил медиҳанд.

Хусусиятҳои муносибатҳои молу мулкӣ, ки ҳамчун хуқуқҳои молу мулкӣ (ашёй) арзёбӣ мегарданд, аз инҳо иборатанд:

а) онҳо хислати мутлак доранд, яъне дар нисбати шахси ваколатдор доираи номуайяни шахсони уҳдадор меистанд;

б) тамоми хуқуқҳои ашёй муносибати бевоситаи шахсро нисбати ашё (бидуни шахсони сеюм) мустаҳкам мекунанд;

в) тавассути даъвоҳои маҳсуси молумулкӣ ҳимоя мешаванд (даъвои негаторӣ, виндикатсионӣ);

г) объекти онҳо танҳо ашёи хоса шуда метавонад, бинобар ин, нобуд шудани он боиси қатъи хуқуқ мегардад (объекти хуқуқи уҳдадорӣ, рафтори шахси уҳдадор).

Хусусиятҳои мазкури муносибатҳои молумулкӣ агар аз як тараф ба муҳимијати хуқуқ ба моликият ишора намоянд, аз тарафи дигар ба

мантиқӣ будани таҳқиқоте ишора месозанд, ки аз тарафи доираи назарраси муҳаққиқон вобаста ба ҳуқуки моликият анҷом дода мешаванд.

Бо мурури вақт ва пайдо гардидани муносибатҳои ҷамъиятии нав, муносибатҳои молумулӣ моҳияти худро «сайқал» дода, барои хуб ҷанбаҳои нав ба навро қашф менамоянд. Ҷунин раванд боиси он гардидааст, ки дар шароити имрӯз ҳуқуқ ба моликият ба таври умум ба падидаи ҳуқуқии мураккаб табдил ёфта, гузаронида шудани таҳқиқоти ҷанбавии худро талаб мекунад.

Дар асоси такя ба нуктаҳои зикршуда гуфтан мумкин аст, ки аз тарафи диссертант Сатториён А.Ҳ. ба сифати мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ интихоб гардидани муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-гражданини хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси воқеӣ дошта, ба ӯ имкон додааст, ки доираи васеи корҳои илмию таҳқиқотиро бо назардошти ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии хизматрасонии риэлторӣ анҷом диҳад.

Муҳимијати мавзӯи таҳқиқоти диссертационии Сатториён А.Ҳ.-ро агар аз як тараф барои илми ҳуқуқи мадании ватани падидаи нав будани хизматрасонии риэлторӣ ташкил диҳад, аз тарафи дигар вай (дар назар дошта шудааст хизматрасонии риэлторӣ) падидаи ҳуқуқие ба шумор меравад, ки ба яке аз ҳуқуқҳои калидии инсон ва шаҳрванд – ҳуқуқ ба моликият мустақиман даҳл намуда, метавонад нисбати ҳуқуқи мазкур таҳдидҳои муайянро ба монанди зоҳир гардидаи аломатҳои ҷиноятҳо ба муқобили моликият ба вучуд орад. Ин баҳусус дар мавриде бағоят мубрам дониста мешавад, ки агар падидаҳои ҳуқуқии алоҳида, масалан, падидаи хизматрасонии риэлторӣ бо доираи назарраси санадҳои ҳуқуқӣ танзим нагардида бошанд.

Диссертант зимни гузаронидани таҳқиқоти диссертационӣ ба ин паҳлӯи масъала таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир намуда, дуруст муайян кардааст, ки падидаи хизматрасонии риэлторӣ барои назария ва амалияи ҳуқуқи маданий нисбатан нав буда, аксар вақт бо падидаи шабехи он - намояндагӣ оmezish дода мешавад, ҳол он, ки тибқи андешаи диссертант ин ду падидаи ҳуқуқи маданий ба ҳам монанд набуда, дар алоҳидагӣ аз ҳамдигар амал мекунанд.

Дуруст аст, ки падидаи хизматрасонии риэлторӣ аз падидаи намояндагӣ ба куллӣ фарқ намуда, танҳо дар ҳолатҳои алоҳида метавонанд нисбати ҳамдигар аломатҳои умумии ягонаро тавлид намоянд. Масалан, ба фаъолияти миёнаравӣ шабоҳат доштани онҳо.

Қобили қайд аст, ки аз ҷониби диссертант байни падидаҳои ҳуқуқии шабех – хизматрасонии риэлторӣ, фаъолияти миёнаравӣ, намояндагӣ ва монанди инҳо дуруст ва асоснок сарҳадгузорӣ карда шудан имкон фароҳам овардааст, ки диссертатсияи мазкур на танҳо тобиши назариявӣ, ҳамчунин ҳусусияти аҳамиятноки амалиро низ пайдо намоянд.

Аз ҷониби диссертант дуруст дарк карда шудани мазмун ва моҳияти мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ ба он мусоидат намудааст, ки

саволҳои гузаштасуда хислати мантиқӣ ва пай дар пайро касб намуда, барои пурра қушода додани моҳияти таҳқиқоти диссертатсионӣ замина фароҳам орад. Вобаста ба ин, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия вазифаҳои дар назди он гузаштасударо пайгирӣ намуда, ҳадафҳои дар назди он гузаштасударо пурра равшан гардонидааст.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳафт параграф, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст, ки дар муқаддимаи он мубрам будани мавзуи таҳқиқот ва мақсади он, вазифаҳои таҳқиқот ва объекти он, мавзӯи таҳқиқот ва марҳилаи гузаронида шудани он баён гардида, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки илман асоснок шудаанд, оварда шудааст.

Дар боби якуми диссертатсия – «Табииати ҳуқуқии фаъолияти миёнаравӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул» ҷанбаҳои назариявии фаъолияти миёнаравӣ қушода дода шуда, мақом ва нақши он ҳамчун асоси бавучудоии муносибатҳои ҳуқуқӣ-маданий мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Қайд карда мешавад, ки фаъолияти миёнаравӣ гарчанде, ки соли 1999 бо қабул гардидани Кодекси гражданӣ расман эътироф гардид (моддаи 207), лекин, падидай мазкур то ба имрӯз дар як сатҳи даҳлдор мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода нашудааст. Мавриди танзими ҳуқуқии пурра қарор нагирифтани падидай миёнаравӣ ба он боис гардидааст, ки дар замони муосир дар ин ҷамът муаммоҳои назаррас пайдо гардида, зарурияти ҳаллу фасл карда шудани худро ба миён овардаанд.

Ҳамчунин ишора карда мешавад, ки маҳдуд намудани фаъолияти миёнаравӣ, инчунин дар бозори молу мулки ғайриманқул, танҳо бо амалҳои воқеӣ ба ҳақиқати ҳоли шароити имрӯза ҷавобгӯй намебошад. Бояд эътироф намуд, ки бо дар манфиати шахси дигар аз номи худ баромад намудан, миёнарав мумкин инчунин амалҳои ҳуқуқиро ичро намояд. Гуфтаи мазкур маънои онро надорад, ки аз лиҳози амалҳои ҳуқуқӣ, миёнарав амалҳои омоданамоиро ичро наменамояд. Танҳо он дар назар дошта мешавад, ки ичро намудани амалҳои ҳуқуқӣ\*мақсади асосии шартномаи байни миёнарав ва мизоҷ басташударо ташкил накарда, ба таври алоҳида пардоҳт намешавад.

Пас, дар фарқият аз намояндагӣ, ки мумкин аст, барои ичро намудани амалҳои ҳуқуқӣ ваколатдор карда мешавад, ба миёнарав мумкин аст ичро намудани амалҳои воқеӣ ё ҳуқуқӣ супориш дода шавад. Лекин дар доираи амалҳои ҳуқуқӣ аҳдҳои (ё худ шартномаи) ду ва ё бисёртарафа супориш дода мешавад.

Боби дуюми диссертатсия ба «Хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул» баҳшида шудааст, ки дар доираи он таваҷҷуҳи бештар ба аҳамияти хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул зоҳир карда шудааст. Дар баробари ин, муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-маданий шартномаи хизматрасонии риэлторӣ низ аз

мадди назари диссертант дур намонда, зери таҳлили илмӣ қарор гирифтааст.

Ба андешаи диссертант сабаби муроҷиати шаҳрвандон ба риэлторон ин сарфа намудани вақт, кам кардани таваккалӣ вобаста ба аҳдҳо оид ба молу мулки ғайриманқул, баромад менамояд. Чунин хароҷот ва таваккалӣ дар давраи ҷустуҷӯи контрагенти эҳтимолӣ, ки барои бастани аҳд дар доираи шартҳои пешниҳодкардаи мизоч омода аст, ба вучуд мепайвандад. Аз нигоҳи диссертант вақт омили арзишнок аст, ҳар чӣ қадар вақти зиёд барои фурӯҳтани хонаи истиқоматӣ харҷ гардад, мизоч ҳамон қадар маблағи изофа барои реклама харҷ хоҳад намуд. Изофа аз ин, бо назардошти бӯҳрони ҷаҳонӣ, арзиши бозории хонаи истиқоматӣ мумкин аст дар давраи мустақилона ба фурӯш баровардани он ҷиддан тағиیر ёбад. Дар ҳамин асос диссертант мағҳуми муаллифии фаъолияти риэлториро пешниҳод менамояд, ки шоёни таваҷҷӯҳ буда метавонад.Faъолияти риэлторӣ, қайд менамояд диссертант, фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул мебошад, ки аз тарафи субъектони қасбӣ бо мақсади гирифтани фоида ҳангоми ташкил ва ба амал баровардани аҳдҳои ҳуқуқӣ-мадани (харидорӣ, фурӯш, иваз, ичора, лизинг ва ипотека) бо молу мулки ғайриманқуле, ки ба онҳо мутааллиқ нест (қитъаи замин, биноҳо, соҳтмонҳо, иншооти истиқоматӣ ва ғайри истиқоматӣ) ва ҳуқуқ нисбати онҳо, ба амал бароварда мешавад.

Диссертант дар доираи боби сеюми диссертатсия – «Хусусиятҳои шартномаи хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул» асосан ба шартномаи хизматрасонии риэлторӣ дикқат дода, таҳлили қиёсии онро анҷом додааст.

Қайд карда мешавад, ки ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санади маҳсуси танзимкунандаи фаъолияти риэлторӣ мавҷуд намебошад. Илова ба ин шартномаи маҳсуси хизматрасонии риэлторӣ низ вучуд надорад. Намунаи ягонаи шартнома бо мизоч мавҷуд нест. Аз ин рӯ, дар амалия, ҳар як риэлтор ҳамон шартномаро истифода мебарад, ки имконияти ҳимояи манфиат ва талаботҳои вайро ба назар мегирад.

Ҳамчунин иброз дошта мешавад, ки тарафҳо метавонанд тибқи тартиби пешбининамуда ё пешбинӣ нанамудаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ шартнома банданд. Тарафҳо метавонанд шартномае банданд, ки он ҷузъҳои шартномаҳои мухталифи пешбинӣ кардаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ (шартномаи омехта)-ро дар бар гирифта бошад. Агар аз созишномаи тарафҳо ё моҳияти шартномаи омехта тартиби дигаре барнаояд, дар муносибати тарафҳо оид ба шартномаи омехта, дар қисматҳои даҳлдор қоидаҳои шартномае, ки ҷузъҳои он дар шартномаи омехта мавҷуд аст, татбиқ мегарданд.

Ба андешаи диссертант шартнома хизматрасонии риэлторӣ ба шартномаҳои омехта мансуб мебошад (матлаби шартнома хизматрасонии миёнаравӣ мебошад, ки он таҷассуми худро инчунин дар шартномаҳои дигар, ба монанди супориш, комиссия мейёбад). Аз ин ҷо шартномаи дида баромада истода дорои унсурҳои чунин шартномаҳои

хуқуқӣ-маданӣ ба монанди: шартномаҳои комиссия, супориш, хизматрасонии музднок ба шумор меравад.

Мавриди зикр аст, ки ҳар як падидай ҳуқукии дар доираи диссертатсия истифодашуда аз ҷониби диссертант мавриди таҳлили амиқи қиёсӣ қарор дода шуда, дар асоси он ҳулосаи асосноки илмӣ қабул карда шудааст. Ин ба диссертант имконият фароҳам овардааст, ки дар қисми ҳулоса андешаҳои худро вобаста ба таҳқиқоти гузаронидашуда мушаххас баён намуда, таҳқиқоти диссертационии комил ва анҷомёфттаро ба вучуд орад.

Албатта таҳқиқоти диссертационӣ бо вучуди таҳқиқоти илмии анҷомёфта буданаш ва доштани паҳлӯҳои зиёди мусбӣ, ки бешубҳа ба меҳнати назарраси диссертант ишора менамоянд, баъзе ориҳоро низ дорост, ки аз тарафи диссертант минбаъд ба назар гирифта шудани онҳо метавонад моҳияти томро ба вучуд оранд. Чунончи:

1) Диссертант гарчанде, ки зимни гузаронидани таҳқиқоти диссертационӣ ба амалияи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, масалан, суд, нотариати давлатӣ такя намуда, таҳқиқоти мақсаднокро анҷом медиҳад, нисбати он ба қадри кофӣ таваҷҷуҳ зоҳир нанамудааст.

Таҳлили таҷрибай судӣ ва мақомоти прокуратура нишон медиҳад, ки солҳои охир дар бозори молу мулки ғайриманқул шумораи риэлторҳое (миёнаравҳое) боло рафта истодаанд, ки мақсадҳои гаразнокро пайгирий намуда, нисбат ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳатарҳои назаррасро ба вучуд оварда истодаанд. Ин ба вучуд оварда шудани ҳамон модели танзимнамоии ҳуқуқии фаъолияти риэлториро дар бозори молу мулки ғайриманқул талаб мекунад, ки ҳадафаш ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни бозори молу мулки ғайриманқул бошад.

2) Диссертант гарчанде, ки дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ аз маъхазҳои назарраси ватанӣ ва хориҷӣ истифода кардааст, инчунин ҳангоми асоснок намудани мавқеи илмии худ нуқтаи назари муҳаққиқонро ба инобат гирифтааст, он чиз ба назар мерасад, ки дар ин зимн аз тарафи диссертант нисбат ба андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ нигоҳи танқидӣ афканда нашудааст.

Аз нигоҳи танқидӣ мавриди таҳлил қарор дода шудани андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ имкон медод, ки моделҳои судманди танзими ҳуқуқии хизматрасонии риэлторӣ пешниҳод карда шаванд.

3) Диссертант вобаста ба таҳқиқоти диссертационӣ ҳулосаҳои асоснокро ба вучуд оварда, онҳоро илман асоснок намудааст, қобили қабул мебошад. Масалан, аз тарафи диссертант пешниҳод карда шудани принсипҳои хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул.

Дар амалия роҳандозӣ шудани чунин принсипҳо имконият медиҳанд, ки дар бозори молу мулки ғайриманқул риэлторони касбӣ ба вучуд оварда шуда, ин бозор аз нигоҳи манфиатҳо ҷолиб гардонида шавад. Аммо, диссертант дар ҳолатҳои алоҳида ҳулосаи худро ба қадри кофӣ асоснок накарда, ба ҳулосаи бармаҳал омадааст.

4) Ҷойи пӯшида нест, ки имрӯз ба сифати мақоми ваколатдор оиди бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он Кумитай давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст.

Кумитай мазкур низ дар ташаккули бозори молу мулки ғайриманқул ва ҳимояи ҳукуқ ва манфиатҳои шахсони воқеъ ва ҳукуқӣ нақши мубориз дошта, пешрафти онро таъмин менамояд.

Таҳлили диссертасия нишон медиҳад, ки таҷрибаи мақоми ваколатдори давлатӣ оиди бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он сарфи назар гардидааст.

Қобили қайд аст, ки таҳқиқоти диссертационии Сатториён А.Х. новобаста аз норасоиҳои алоҳидаи ҷойдошта ба маънӯи том кори илмию таҳқиқотии комил ва анҷомёфта ба шумор рафта, дар пешрафти илми ватаний ва ташаккули амалияи бозори молу мулки ғайриманқул, ки асоси онро ба таври бояду шояд ҳимоя карда шудани манфиатҳои шахсони воқеъ ва ҳукуқӣ ташкил медиҳад, саҳми арзанда мегузорад.

Аз ин ҷо, бо боварии комил гуфта метавонем, ки диссертасияи Сатториён Алишер Ҳамидзода дар мавзӯи «Муаммоҳои танзими ҳукуқӣ-гражданини хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷаңбаҳои назариявӣ ва амалӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ пешниҳод карда шудааст, ба талаботи пешниҳодқунандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои сазовор гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байнамилалии ҳусусӣ лоиқ дониста мешавад.

### Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, дотсент,  
моувини раиси Кумитай қонунгузорӣ ва  
ҳуқуқи инсони Маҷлиси намояндагони  
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон



Имомзода Н.М.

«13» 08 соли 2025.

**Суроғ:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
нохияи И. Сомонӣ, хиёбони Рӯдакӣ 108, ҳуҷраи 20.

**Телефон:** (+992) 904 200 400.

**E-mail:** nilufar-2010@mail.ru

**Имзои Имомзода Н.М.-ро тасдиқ мекунам:**

муниципалитети шӯъбаи кадрҳо ва коргузории  
махсуси Дастигҳи Маҷлиси намояндагони  
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сафарзода Ф.С.



**Суроға:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
ноҳияи И. Сомонӣ, хиёбони Рӯдакӣ 42,

**Телефон:** (992 37) 221-13-78.

**E-mail:** [info@parlament.tj](mailto:info@parlament.tj)

«14» 08 соли 2025.